



## **Комиссияи Аврупо ба зарардидагони заминларза дар Тоҷикистон 80 000 евро чудо намуд**

13 май соли 2012 дар водии Рашт, қисми шарқии Тоҷикистон заминларза бо шиддати 5.7 бал рух дод. Дар натиҷаи заминларза на кам аз 33 деҳоти ноҳияҳои Нуробод, Рашт ва Тавилдара осеб دیدанд. Бар асари заминларза чанд тан ба ҳалокат расида, ва зиёда аз 2500 нафар осеб دیدанд.

Баъди заминларза сангфарой ба вучуд омада, шохроҳе, ки қисмати шарқии кишварро бо марказ мепайваст, хароб намуд, ва ҳамин тариқ 114 оиларо дар давоми чанд рӯз аз қисми боқимондаи кишвар чудо кард.

Комиссияи Аврупо бо мақсади расонидани кӯмак ба беш аз 3300 зарардидагон маблағи 80000 евроро чудо намуд. Кӯмаки мазкур барои харидани молҳои ғайриозуқаворӣ, аз ҷумла болопӯш, бистар ва лавозимоти ошхонагӣ ва инчунин ёри рӯхшинос истифода карда мешавад. Маблағи чудошуда ба мамлакат тавассути Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо маблағгузори Бунёди вижаи вокуниш ба ҳолатҳои фавқулодда (DREF/ДРЕФ) марбут ба Федератсияи байналмилалӣ ҷамъиятҳои Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар (ФБҶ СС ва ҲА) амалиёт мебарад, равона мешавад.

### **Маълумоти заминавӣ**

Комиссияи Аврупо бо Федератсияи байналмилалӣ ҷамъиятҳои Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар барои дастгирии Бунёди вижаи вокуниш ба ҳолатҳои фавқулодда бо мақсади фароҳам овардани саҳмгузори башардӯстона ба миқдори 3 миллион евро шартнома имзо намуд. Маблағи Бунёди ДРЕФ, асосан, барои бартарафкунии офатҳои «ҳаҷман хурд» равона карда мешавад, яъне барои офатҳое, ки сабаби мурочиати расмӣ дар арсаи байналмилалӣ барои расондани кӯмак намешаванд.

Бунёди вижаи вокуниш ба ҳолатҳои фавқулодда ДРЕФ соли 1985 таъсис ёфта, аз ҳисоби саҳми донорҳо дастгирӣ карда мешавад. Ҳар вақте ки ҷамъиятҳои миллии Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар мӯҳтоҷи кумаки молии фаврӣ дар ҷавоб ба офатҳои табиӣ мебошанд, онҳо метавонанд ба Бунёди ДРЕФ мурочиат намоянд. Барои офатҳои хурдҳаҷм Федератсия аз сармояи Бунёд истифода намуда, баъдан ин маблағ аз тарафи донор рӯйпӯш карда мешавад. Шартномаи саҳмгузори башардӯстонаи байни Федератсияи байналмилалӣ ҷамъиятҳои Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар ва Комиссияи Аврупо ба Комиссия имконият медиҳад, то ба Бунёди ДРЕФ баҳри амалӣ кардани чорабиниҳои ҳамоҳангшуда (ки ба ваколати кӯмаки башардӯстона мувофиқанд) ба маблағи то 2 миллион евро фароҳам оварад.